

## **ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМИЙ**

**ба диссертатсияи Абдуллоева Гулноза Абдучаборовна дар мавзуи «Таҳлили иқтисодӣ-омории рушди соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор**

### **Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самтҳои илм**

Мазмун, моҳият ва навғониҳои диссертатсияи Абдуллоева Гулноза Абдучаборовна ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 майи соли 2023, №6 тасдик шудааст, мутобиқат мекунад: 6. Вижагиҳои ташаккули ҳисботи оморӣ аз рӯйи соҳаҳо, ҳудудҳои марзию маъмурий ва дигар бахшҳои фаъолияти хоҷагидорӣ; 11. Методҳои коркарди иттилооти оморӣ: таснифот ва гуруҳбандӣ, методҳои таҳлили зуҳуроти иҷтимоию иқтисодӣ ва равандҳо, амсиласозии оморӣ, таҳқиқоти конюктураи иқтисодӣ, фаъолиятнокии тиҷоратӣ, ошкоркунии трендҳо ва даврҳо, ояндабинии инкишофи зуҳурот ва ҷараёнҳои иҷтимоию иқтисодӣ; 12. Методологияи мониторинги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, таъмини омории идорақунии соҳторҳои маъмурию ҳудудӣ; андозагирии нобаробариҳои рушди ташкилоти ҳудудӣ; 16. Таҳқиқоти дақиқи омории бозтавлиди аҳолӣ, соҳаҳои ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва молиявии ҳаёти ҷамъиятӣ, ки ба ошкорнамоӣ, ҷенкунӣ, таҳлил, ояндабинӣ, моделсозии конюктураи таъсисёбанда ва коркарди вариантҳои ояндабинии тараққиёти корхонаҳо, ташкилотҳо, соҳаҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо пешбинӣ шудаанд.

### **Мубрамии мавзуи диссертатсия**

Дар шароити муосир соҳтмони манзили истиқоматӣ яке аз омили рушди соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт ва иҷтимиёт ба шумор меравад, зоро соҳаи мазкур на танҳо барои таъмини аҳолӣ бо манзил саҳм мегузорад, балки ба рушди инфрасоҳтор, беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ, ҳифзи муҳити зист, таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ таъсири назаррас мерасонад. Соҳаи мазкур бо таври системавӣ фаъолият намуда, дар он ашёи хом, масолех, техникаю технология, қувваи корӣ ва барои таъмини талаботи моддӣ ва маънавии қувваи кории истифодашаванда неъматҳо аз дигар соҳаҳои муҳталифи ҷамъият истифода карда мешавад ва ин ҳолат имкон медиҳад, ки рушди иқтисодӣ-иҷтимоии мамлакат ба роҳ монда шавад.

Таҳлили иқтисодӣ-омории мавзуи мазкур ва баррасии ҷанбаҳои назариявии ин соҳа имкон фароҳам меорад, ки равандҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ илман асоснок, таҳлил ва арзёбӣ гардида, заминаҳои такмили минбаъдан соҳаи соҳтмони манзил пешниҳод карда шаванд.

Бо назардошти афзоиши табий аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи зиёд намудани фонди манзил ва таъмини аҳолӣ бо манзил яке аз самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ-иктисодии давлат боқӣ мемонад. Аз ҷониби дигар сол то сол тамоюли кучиши аҳолӣ аз дехот ба шаҳр муҳоҳида мегардад ва ин раванд низ боис мегардад соҳтмони манзили истиқоматӣ дар маҳалҳои шаҳрӣ вусъат дода шавад.

Дигар масъалае, ки нигаронкунанда боқӣ мемонад таъмини аҳолии осебпазир бо манзили истиқоматӣ аст, зоро дар сурати таъмин нагардидани онҳо муҳоҳирати берунӣ афзоиш ёфта, масоили нӯрасоии қувваи корӣ дар бозори меҳнати дохилӣ метавонад зиёд шавад. Бо назардошти гуфтаҳои боло метавон гуфт, ки мавзуи барраси шаванд дар шароити муосир мубрам буда, довталаб тавонистааст бо истифода аз адабиёти иқтисодӣ ва маълумоти оморӣ таҳлили ҷанбаҳои гуногуни мавзуъро баррасӣ намуда, хулосаю тавсияҳои асоснокро пешниҳод кунад.

**Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд.**

Истифодаи васеъи усулҳои иқтисодӣ-оморӣ ба унвонҷӯ имкон фароҳам овардааст, ки як қатор навғониҳоро таҳия намояд ва метавон муҳимтарин навғониҳоро дар шакли зерин пешниҳод намуд:

- асосҳои назариявии рушди соҳтмони манзили истиқоматӣ омухта шуда, соҳмони манзили истиқоматӣ ва таъсии он ба беҳдошти сатҳ ва сифати зиндагонии аҳолӣ таҳқиқ карда шуда, таҳлили омории алоқамандии рушди соҳтмони манзил бо равандҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ асоснок карда шудааст;
- дараҷаи тафовути нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории соҳтмони манзили истиқоматӣ дар кишвар ва дар минтақаҳои алоҳида таҳқиқ гардида, ошкор карда шуд, ки нишондиҳандаҳои соҳтмони манзил дар минтақаҳои дурдаст вобаста ба ҳусусиятҳои демографии минтақа ва даромади пулии ҳочагиҳои ҳонавода аз ҳам тафриқа дошта, дар минтақаҳои рушдкарда бештар аз ҳисоби мавҷуд будани инфрасоҳтори созгор ва дастрасӣ ба омилҳои муҳим, аз қабили қувваи корӣ ва маводҳои соҳтмонии муосир, вусъат доштани соҳтмони манзил ва инчунин таъсироти онҳо ба сатҳи некуаҳволии аҳолӣ таҳқиқ карда шудааст;
- соҳтан ва ба истифода додани манзилҳои истиқоматӣ дар вобастагӣ аз вазъи сармоягузории давлатӣ, хориҷӣ ва сармояи аҳолӣ дар минтақаҳои алоҳида таҳлил ва хулоسابардорӣ гардида, вазъи муосири соҳта ба истифода додани манзилҳои истиқоматӣ дар минтақаҳо ва дар маҷмӯъ дар кишвар дар вобастагӣ тафриқаҳои назарраси нишондиҳандаҳои соҳтмони манзил ва зиндагонии аҳолӣ дар минтақаҳо ошкор карда шудааст;
- нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории соҳтмони манзили истиқоматӣ дар минтақаҳо ва дар ҷумҳурӣ аз рӯйи нишондиҳандаҳои асосӣ ҷудо карда шудааст

ва хусусиятҳои онҳо баҳо дода шуда, аз ҳам фарқ кардани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории соҳтмони манзили истиқоматӣ дар минтақаҳо ва дар кишвар, дар пояи нишондиҳандаҳои асосӣ ошкор карда шуда, хусусиятҳои онҳо арзёбӣ карда шудаанд;

- модели иқтисодӣ-омории соҳта ба истифода додани манзилҳои истиқоматӣ вобастагӣ аз вазъи сармоягузории давлатӣ, хориҷӣ ва сармояи аҳолӣ дар минтақаҳои алоҳида ва хусусиятҳои хоси онҳо коркард карда шуда, дар асоси он дурнамои нишондиҳандаҳои асосии соҳтмони манзилҳои истиқоматӣ ва омилҳои асосии ба он таъсиррасон таҳия шудааст.

**Соҳтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз номгӯйи ихтиораҳо, муқаддима, се боб, хулоса ва тавсияҳо, рӯйхати адабиёт, ки аз 139 номгӯй иборат мебошад, дар маҷмуъ дар ҳачми 186 саҳифа таҳия шуда, 5 расм, 42 ҷадвал, 10 диаграмма ва 9 замимаро дар бар мегирад.

Дар зербоби аввали боби аввал – «Таҳқиқи асосҳои назариявии рушди соҳтмони манзил ҳамчун объекти таҳлили оморӣ» муаллиф ҷанбаҳои назариявии рушди соҳтмони манзили истиқоматӣ, беҳдошти сатҳ ва сифати зиндагонии аҳолиро баррасӣ намуда, қайд намудааст, ки рушди соҳаи соҳтмони манзили истиқоматӣ яке аз омилҳои муҳими иқтисодӣ ва иҷтимоӣ арзёбӣ шуда, на танҳо барои таъмини аҳолӣ бо манзил балки ба рушди инфрасоҳтор, беҳбудии сифати зиндагӣ ва ҳифзи муҳити зист низ таъсири назаррас мерасонад (с.14). Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки нақши сиёсати давлатии манзилсозӣ дар таъмини аҳолӣ бо манзили дастрас муҳим аст. Давлат метавонад ба воситаи пешниҳоди барномаҳои рушди устувори шаҳрҳо, дастгирии молиявии соҳтмони манзил ва механизмҳои пешбурди ипотека ба устувории ин бахш мусоидат намояд. Дар ин робита, муаллиф модели концептуалии идоракунии маҷмааи соҳтмонӣ ва манзилир таҳия намудааст, ки он воситаи муайянкунандай мақсадҳо, равандҳо, унсурҳои соҳторӣ ва механизмҳои татбиқи сиёсати манзилӣ ва соҳтмониро дар бар гирад (с.16).

Дар зербоби мазкур муаллиф нақши иҷтимоӣ соҳтмони манзилро ба нишондиҳандаҳои қонеъсозии талаботҳои маънавии аҳолӣ; ташкилсозии шароити мусоид барои зист; беҳтарсозии вазъи психологӣ, саломатии шаҳс; беҳтар кардани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва нақши иқтисодиро ба нишондиҳандаҳои: ташкил намудани ҷойҳои ҷадиди корӣ; ҷорисозии молу хизматрасониҳои нав; қонеъсозии эҳтиёҷҳои ширкатҳои машғул бо соҳтмон; таъминсозии соҳибмулкҳо бо мол, хизматрасониҳои маҳсус; пардоҳт кардани хизматрасониҳо, зиёдшавии ММД ва буҷет пешниҳод намуда, шарҳ додааст, ки боиси дастгирӣ мебошад (с.21).

Ошкор намудани омилҳои таъсиррасон ва дараҷаи таъсири онҳо ба соҳтмони манзил яке аз вазифаҳои муракқаби оморӣ ба шумор меравад. Муаллиф ба ин мушкилӣ нигоҳ накарда, дар зербоби мазкур омилҳои

муайянкунандай бозори амволи манзили чумхуриявиро коркар кардааст, ки меҳнати назаррас мебошад (с.26).

Дар зербоби дуюми боби аввал муаллиф масъалаи «Таҳқиқи омории алоқамандии рушди соҳтмони манзил бо равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ»-ро таҳқиқ намуда, қайд мекунад, ки ҷанбаҳои иҷтимоӣ, аз қабили афзоиши аҳолӣ, муҳоҷират ва тамоюлҳои фарҳангӣ низ ба бозори манзил таъсири бевосита мерасонанд (с.32). Дар ин робита, муаллиф омилҳои зеринро: танзими самараноки сиёсати маъмурӣ ва ҳуқуқӣ; ҷалби сармоя ва рушди бозори молиявӣ; баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва ҷалби технологияҳои нав; такмили механизмҳои идоракунӣ ва самаранокии ҳочагии манзилию коммуналиӣ; истифодаи иқтидори минтақаҳо ва мутобиқсозии сиёсати минтақаӣ пешниҳод намуда, шарҳ додааст (с.36).

Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки шиддатёбии муаммои манзил ва вазъияти ғайриқаноатбахши кори сектори манзил дар аксар шаҳрҳои калони мамлакат зарурати ислоҳоти куллӣ ва дигаргунсозии амиқи системай манзилро муайян мекунад ва асоснок кардани механизмҳои иқтисодӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқии амалисозии онро тақозо менамояд (с. 42).

Ба андешаи муаллиф мусоидат ба эҷоди муҳити зисти бароҳат тавассути такмил додани механизмҳои банақшагирии шаҳрӣ, меъморӣ ва тарҳрезии муҳитҳои соҳторӣ; инкишофи соҳтмони манзили камошёна ва омехта ҳамчун як модели устувори рушд, ки дар баробари қоҳиш додани зичи аҳолӣ, инчуни ин фазои экологӣ ва инфрасоҳтори мувоғиқ; таъмини рушди босуботи бахши манзил тавассути таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои давлатӣ; механизми самараноки маблағгузории соҳтмон, таъмир ва азнавсозии манзил метавонанд дар ҳалли масъалаҳои мавҷудаи соҳтмони манзил мусоиддат намояд (с.44).

Дар зербоби сеюми боби якум муаллиф масъалаи «Таҳлили омории нишондиҳандаҳои дастрасии аҳолӣ ба манзил ҳамчун омили беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ»-ро мавриди омӯзиш қарор додааст. Муаллиф чунин андеша дорад, ки сатҳи даромади истеъмолқунанда омили асосии дастрасӣ ба манзил мебошад. Аз ин бар меояд, қобилияти пардоҳти қисме аз оилаҳои эҳтиёҷманд надоранд. Даромади зиёди хонавода ба молҳои истеъмолӣ сарф мегардад. Бинобари ин, ҳангоми арзёбии дастрасӣ ба манзил натанҳо сатҳи даромади аҳолӣ, балки ба ҳаҷми пасандози аҳолӣ муҳим аст. Чунки дастрасии аҳолӣ ба манзил ба он қисми ҳочагиҳои хонаводагӣ муюссар мегардад, ки як ҳиссаи муайянни даромад барои арзиши манзил ва пардоҳтҳои иловагӣ (фоизи қарзи ипотекӣ, маблағи иҷораи манзил ва ғайраҳо) равона карда шавад (с.46).

Муаллиф аз таҷрибаи байналмилалӣ истифода намуда, коэффициенти дастрасӣ ба манзилро барои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб намудааст ва муайян кардааст, ки соли 2015 коэффициенти дастрасӣ дар

вилояти Суғд 2,69 сол, вилояти Хатлон 2,29 сол, НТҶ 1,88 сол, ВМКБ 012 ва шаҳри Душанбе 1,49 солро ташкил мекардааст. Бузургии коэффициент соли 2023 дар вилояти Суғд 1,02 сол, вилояти Хатлон 1,66 сол, НТҶ 1,72 сол, ВМКБ 0,10 ва шаҳри Душанбе 1,46 сол паст фаромадааст. Муаллиф сабаби бештар пастравии коэффициент дар шаҳри Душанбе ва НТҶ-ро нисбатан зиёд будани сатҳи даромаднокӣ пешниҳод кардааст. Ин андеша то андозае дуруст аст, зоро дар вилояти Суғд соли 2023-ум МММН 173 доллар ва дар шаҳри Душанбе 261,6 доллар баробар буд. Аз таҳлилҳо бар меояд, ки сатҳи коэффициент ҳануз ҳам зиёд аст, зоро барои дастрасии хонаводаи аз 3 нафар таркиб ёфта, ки музди меҳнат мегиранд, барои дар шаҳри Душанбе соҳиби манзил шудан наздики 4 сол бояд МММН-ро пасандоз кунанд ва масъалаи харочоти сабади истеъмолӣ зери суол мемонад (с.49).

Дигар бартарии таҳқиқоти диссертационӣ аз он иборат аст, ки муаллиф бузургиҳои омории коррелятсияи ҷуфт, коррелятсияи ҳусусӣ ва коррелятсияи маҷмӯиро баррасӣ намуда, афзалияти онҳоро дар таҳқиқи манзили истиқоматӣ ва арзиши он таҳқиқ намудааст ва модели мувоғикиро таҳия кардааст (с. 53).

Дар боби дуюм – «Таҳлил ва арзёбии иқтисодӣ-омории рушди соҳаи соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муаллиф нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳтмони манзил ва таъсири он ба сатҳи зиндагонии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ намуда, сатҳи дифференсиатсияи соҳтмони манзилро дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намудааст. Дар ин замина, омилҳои рушди соҳтмони манзил ва муаммоҳои дараҷаи таъминоти аҳолӣ бо манзилро ошкор ва таҳлили омории сармоягузорӣ ба соҳтмони манзилро гузаронидааст.

Муаллиф дуруст қайд намудааст, ки соҳтмони манзил бахши муҳими соҳаи соҳтмон буда, рушди он таъсири назарраси худро дар динамикаи афзоиши ММД ва дар ниҳоят ба сатҳи зиндагии аҳолӣ мерасонад, зоро дар соли 2023-ум ҳиссаи соҳаи соҳтмон дар истеҳсоли ММД 6,9 %-ро ташкил намудааст, ки назаррас мебошад (с.59).

Таҳлили маълумоти оморӣ собит намудааст, ки дар солҳои охир ҳиссаи соҳта ба истифода додани манзилҳои истиқоматӣ бо сармояи ширкатҳои ҳусусӣ афзоиш ёфта, ҳиссаи соҳтмони манзил бо сармоягузориҳо давлатӣ ва сармояи аҳолӣ қоҳиш ёфтааст. Ба андешаи муаллиф ҳолати мазкур аз як тараф аз сиёсати хуби андоз, шарту шароити мусоид барои ташкили фаъолияти соҳтмони манзил аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ ва зиёд шудани талаботи аҳолӣ ба манзил боиси ҷалби сармоягузории соҳибкорон гардидааст ва ин омил боиси ба афзоиши ММД мусоидат мекунад. Аз ҷониби дигар кам шудани ҳиссаи сармоягузории давлатӣ дар соҳтмони манзил маънои онро дорад, ки давлат назорати нарҳи манзил ва паст кардани арзиши манзилро аз даст медиҳад, зоро дар ин маврид нарҳи манзилро дар бозори манзил соҳибкорон ё

худ ташкилотҳои дигар муайян мекунанд. Ҳамзамон, ошкор карда шудааст, ки шумораи хонаҳои сохташуда аз ҳисоби сармояи аҳолӣ нигаронкунанда мебошад, зеро дар давраи таҳқиқгардида ин нишондиханда пурра тамоюли коҳишёбӣ дорад. Дар масъалаи коҳишёбии шумораи хонаҳои сохташуда аз ҳисоби сармояи аҳолӣ муаллиф чунин андеша дорад, ки коҳишёбӣ аз камшавии муҳочирати меҳнатӣ ва интиқоли маблағи онҳо аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурий вобаста мебошад ва ин андеша қобили қабул аст, зеро сол то сол шумораи муҳочирон кам шуда, муттаносибан воридоти маблағ низ коҳиш меёбад (с.64).

Муаллиф бо мақсади ошкор намудани алоқамандӣ байни даромади пулии аҳолӣ ва сохта ба истифода додани манзили истиқоматӣ (ҳазор м.м.) аз ҳисоби сармояи аҳолӣ таҳлили коррелятсионӣ-регрессионӣ гузаронида, қонунияти алоқамандиро ошкор кардааст. Муодилаи регрессионии ошкоршуда параболаи тартиби ду буда, коэффициенти коррелятсия ба 0,80 баробар шудааст, ки аз мавҷудияти алоқамандии зич дарак додааст (с.67).

Тибқи таҳлилҳои муаллиф дар соли 2023 фонди манзили истиқоматӣ дар шаҳрҳо наздики 36,2% ва фонди манзили истиқоматӣ дар деҳот 63,8% аз фонди умумиро ташкил намудааст. Бинобар сабаби зиёд шудани сохтмони манзил дар маҳалҳои шаҳрӣ ва зиёдшавии тамоюли шаҳрнишинӣ суръати афзоиши фонди манзили шаҳрӣ нисбат ба манзили деҳот ба маротиб зиёд мебошад. Маълум мегардад, ки дар давраи омӯхташаванда суръати барзиёдшавии фонди манзили шаҳрӣ 23,9% буда, манзили дар ихтиёри шаҳрвандонбуда ба 26,5% зиёд шудааст ва ҳолати мазкур аз пешрафти соҳа ва беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ дарак медиҳад (с.70).

Маврид ба зикри хос аст, ки манбаъҳои маблағгузории корҳои сохтмонию васлкорӣ муҳталиф буда, онҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ, сармоягузории хусусӣ, саҳмгузории ширкатҳои маҳаллӣ ва байналмилалӣ, инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ амалӣ мегарданд. Аммо вобаста ба имкониятҳои молиявии минтақаҳо, сатҳи рушди ин соҳа дар ҳамаи манотики кишвар баробар нест ва муаллиф масъалаи мазқурро баррасӣ намудааст, ки мебояд дастгирӣ намуд. Хусусан дар ҷадвали 2.2.1 дисеертатсия (саҳ. 77) муаллиф нишондихандаҳои асосии корҳои пурратии сохтмону васлкориро барои минтақаҳои ҷумҳурий, ки дар соли 2023 сурат гирифтааст, таҳия намуда, ба хулоса омадааст, ки ҳиссаи соҳибкорон нисбат ба тамоми маблағгузорони дигар дар тамоми минтақаҳо доир ба корҳои пурратии сохтмону васлкорӣ дар соли 2023 хеле ночиз аст.

Масъалаи тафриқа дар сохта ба истифода додани манзили истиқоматӣ дар минтақаҳои кишвар назаррас буда, минтақаҳои рушдкарда ҳиссаи зиёдтарӣ сохта ба истифода додани манзилро дошта минтақаҳои сустинкишофӯфта ҳиссаи камтарро соҳибанд. Тибқи таҳлилҳои муаллиф вилояти Суғд ва шаҳри

Душанбе дар масъалаи ба истифода додани манзилҳои истиқоматӣ (ҳазор метри мураббаъ) пешсаф буда, вилояти Ҳатлон, НТҶ ва ВМБК пайиҳам қарор доранд (с.85).

Таҳлили оморие, ки аз ҷониби муаллиф дар масъалаи дифференсиатсияи соҳтмони манзил дар Тоҷикистон гузаронида шудааст, нишон додааст, ки ба он омилҳои иқтисодӣ, демографӣ ва ҷуғрофӣ таъсир мерасонад. Ӯ дуруст қайд намудааст, ки барои коҳиш додани нобаробарӣ ва таъмини рушди мутаносиби соҳтмони манзил муҳим аст, ки сиёсати давлатӣ, сармоягузорӣ ва идоракуни инфрасоҳтор тақвият дода шаванд.

Пас аз таҳлилҳои оморӣ муаллиф ба ҳулосае омадааст, ки сармоягузорӣ омили муҳимми афзоиши истеҳсоли молу хизматрасониҳо буда, дар навбати ҳуд ин ба афзоиши даромади миллӣ боис мегардад. Нисбат ба дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқи мамлакат ба соҳаи соҳтмон сармояи мустақими хориҷӣ дар соли 2021 ҳеле кам ворид шуда, ҳачми он 8,1 млн. долл. ва ё 2,4%-и сармояи умумиро ташкил медиҳад. Вобаста ба ин муаллиф дар диссертатсия кишиварҳое, ки бештар ба иқтисодиёти Тоҷикистон сармояи хориҷӣ ворид намудаанд таҳлил намудааст, ки сифати таҳқиқотро бехтар кардааст.

Дар боби сеюм - «Моделсозии омории рушди сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил» муаллиф муаммоҳои таҳияи моделҳои омории бисёрченакаи самаранокии сармоягузорӣ ба соҳтмони манзилро баррасӣ намуда, модели иқтисодӣ-омории рушди сармоягузорӣ ба соҳтмони манзилро таҳия намудааст ва ояндабинии сармоягузориҳо ба соҳтмони манзилро гузаронидааст.

Муаллиф дуруст қайд намудааст, ки моделҳои иқтисодӣ ва математикӣ барои омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни иқтисодиёт, ба монанди соҳторҳои истеҳсолӣ ва технологӣ, иҷтимоӣ, ҳудудии он истифода мешаванд. Аксар вакт зарурати муайянсозии таъсири миқдории омилҳои фаъолияти ташкилотҳои соҳтмонии дар як вақт ё дар алоҳидагӣ амалкунанда ба миён меояд (с.106), аммо истифодаи моделҳои оморӣ низ дар таҳлили равандҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ мавқеи хосса доранд: бартарии таҳқиқот дар он аст, ки моделҳои истифодашаванда васеъ шарҳ дода шуда, бартарӣ ва нокифоягии онҳо шарҳ дода шудааст. Дар ин замина модели мувофиқ таҳия карда шудааст. Чунончи муаллиф қайд мекунад Модели регрессия самаранокии сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил омилҳоеро дар бар гирифта метавонад, ки бо ҳамдигар дар алоқамандии зич қарор доранд. Ин метавонад боиси мушкилоти мултиколлинеарӣ гардад, ки шарҳи натиҷаҳоро душвор мегардонад ва метавонад боиси баҳодиҳии ғайри эътиmodи параметрҳои модел ва худи он дар маҷмӯъ гардад. Барои ҳалли ин мушкилот усулҳои кам кардани андоза ё миқдори омилҳо истифода шуда метавонанд.

Таҳияи модели мувофиқ пеш аз ҳама аз дуруст интихоб намудани омилҳо вобастагӣ дорад. Баъзе омилҳо метавонанд ба нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ

тъсири назаррас дошта бошанд, дар ҳоле ки омилҳои дигар аҳамияти камтар доранд. Интихоби нодурусти омилҳо метавонад ба модели номукаммал ё аз ҳад зиёд мураккаб оварда расонад. Қимати ба як наздики коэффиценти коррелятсияи хаттӣ ҳоло маънои онро надорад, ки ин омил ба нишондиҳандаи натиҷавӣ-самаранокии сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил тъсири назаррас надорад, ин масъала низ дар диссертатсия хуб баррасӣ гардидааст.

Дар боби мазкур моделсозии равандҳои сармоягузорӣ дар соҳтмони манзил баррасӣ гардида, дар асоси нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ модели мувоғиқ таҳия карда шудааст. Тибқи шарҳи модели муаллиф ҳангоми ба 1 м.м. зиёд кардани андозаи миёнаи хонаҳои соҳташуда, сармоягузорӣ ба сармояи асосиро ба 185,87 млн. сомонӣ, ҳангоми зиёд кардани ҳаҷми корҳои пудратии ташкилотҳои соҳтмонӣ, ба 1 млн. сом. сармоягузорӣ ба сармояи асосиро ба 993,78 млн. сомонӣ афзоиш додан лозим аст ва ин тавсифи илмӣ мебошад.

Истифодаи барномаи муосири *Statistica – 7* ва ҳисоб намудани омилҳои ба нарҳи хонаи истиқоматӣ тъсирирасон дигар ҳусусияти хоси диссертатсия буда, дар асоси он модели мувоғиқ таҳия карда шудааст, ки сатҳи баланди қасбии муаллифро иникос меқунад (с.142). Бо истифода аз усулҳои оморӣ нишондиҳандаи ҳаҷми сармоягузорӣ ба манзили истиқоматӣ ояндабинӣ гардида, тибқи ояндабинӣ дар соли 2030 бузургии ин нишондиҳанда ба 12659,34 млн.сомонӣ расиданаш мумкин аст (с.154).

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, инчунин тавсияҳое, ки аҳамияти назариявӣ-амалий доранд, дар хулоса ва пешниҳодҳо оварда шудаанд.

### **Асоснокӣ ва ӯзмидонокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда**

Андешаҳои асосии назариявӣ-методологии муаллиф, асосноккунии ҷанбаҳои назариявӣ-методологӣ ва коркарди методикаи комплексии таҳлили иқтисодӣ-омории соҳтмони манзилҳои истиқоматиро дар шароити муосир, бозгӯ буда, дар таҳияи тавсияҳои пешниҳодгардида, амалий карда мешаванд.

Натиҷаҳои асосии илмӣ ва тавсияҳои пешниҳодшудаи муаллиф имконият медиҳанд, ки донишҳои илмӣ оид таҳқиқи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории соҳтмони манзили истиқоматӣ дар шароити муосир истифода бурда шаванд. Ҳамзамон, натиҷаҳо ва тавсияҳои таҳқиқоти диссертациониро дар таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва татбиқи барномаҳои иҷтимоӣ, ба таври васеъ истифода бурд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он инъикос меёбад, ки муқаррароти асосӣ ва тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодгардида метавонад аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсадҳои танзимкунӣ ва рушди соҳтмони манзил дар кишвар ва минтақаҳои алоҳидаи он истифода гарданд. Татбиқи

муқаррароти таҳиягардида дар таҳқиқоти иқтисодӣ-омории соҳтмони манзили истиқоматӣ, инчунин, дар раванди таълими макотиби олӣ ва коллечҳо ҳангоми омӯзиши фанҳои омори бозори манзил, омори иҷтимоӣ ва омори иқтисодӣ истифода шуда метавонад.

Муқаррароти назариявӣ ва методии таҳқиқоти диссертационӣ дар раванди таълим ҳангоми таҳияи нақшаҳои таълими, васоити таълими, дастурҳо ва матни лексияҳо аз фанҳои «Назарияи умумии омор», «Омори иҷтимоӣ», «Омори тиббӣ-демографӣ», «Таҳлили иқтисодӣ дар соҳаҳо» ва инчунин ҳангоми иҷроиши корҳои курсӣ истифода мешаванд, ки бо санад аз ҷониби Донишкадаи илмҳои дақиқ ва технологияи Тоҷикистон тасдиқи худро ёфтааст. Натиҷаи асосии амалии таҳқиқоти диссертационӣ дар фаъолияти амалии филиали ҶДММ «Шаҳр соҳтмон» тасдиқ ва дар амал татбиқ карда шудаанд.

### **Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо**

— **Аҳаммияти илмии** таҳқиқоти гузаронидашуда, дар омӯзиши назариявӣ ва коркарди методикаи комплексии таҳлили иқтисодӣ-омории соҳтмони манзилҳои истиқоматӣ ва таъсири он ба сатҳи зиндагии аҳолӣ дониста мешавад. Дар диссертатсия моҳияти иқтисодӣ ва вазифаҳои соҳаи соҳтмони манзил дар илм ва амалияи муосир таҳқиқ гардида, арзёбии омории тағовутҳои нишондиҳандаҳо ва омилҳои соҳтмони манзил ва хусусиятҳои рушди он дар иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст. Ҳамзамон, нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмини он бо манзили дастрасу муносиб бо усулҳои иқтисодӣ-оморӣ таҳлил шудааст, ки арзиши баланди илмиро доро мебошад. Таҳлили иқтисодӣ-омории омилҳои таъсиррасон ба соҳтмони манзили истиқоматӣ, таҳияи модели иқтисодӣ-омории мувофиқ ва ояндабинии омории рушди сармоягузориҳо ба соҳтмони манзил дар сатҳи баланди илмӣ анҷом дода шудааст.

**Аҳаммияти амалии** кори диссертационӣ дар он зоҳир мегардад, ки пешниҳод ва тавсияҳои дар диссертатсия коркардшуда, метавонанд аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсадҳои танзимкунӣ ва рушди соҳтмони манзил дар кишвар ва минтақаҳои алоҳидаи он истифода гарданд. Татбиқи муқаррароти таҳиягардида дар таҳқиқоти иқтисодӣ-омории соҳтмони манзили истиқоматӣ, инчунин, дар раванди таълими макотиби олӣ ва коллечҳо ҳангоми омӯзиши фанҳои омори бозори манзил, омори иҷтимоӣ ва омори иқтисодӣ истифода шуда метавонад.

1. **Аҳаммияти иқтисодии** натиҷаҳои диссертатсия дар он аст, ки пешниҳодҳои муаллиф ҷиҳати таҳлили ҷанбаъҳои иқтисодӣ-омории раванди

соҳтмони манзил ва муаммоҳои он дар шароити рушди иқтисодии миллӣ мусоидат менамоянд. Ҳамзамон, соҳтмони манзил як қисми асосии соҳаи соҳтмон буда, шароити иҷтимоию иқтисодии фаъолияти субъектҳои иқтисодиро ҳам дар миқёси хусусӣ ва ҳам дар миқёси давлатӣ инъикос менамояд. Он ҳамкории соҳаи соҳтмони манзил бо равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, экологӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва омили асосии баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ буда, пойгоҳи тадқиқоти минбаъда дар ин ҷода мебошад ва метавонад дар истифодаи гурӯҳи васеи тадқиқотчиён ва кормандони идораҳои даҳлдор бошад.

**Аҳамияти иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия.** Муқарароти кори диссертационӣ, аҳамияти иҷтимоӣ дошта, ҳадафи он таъмини аҳолӣ бо манзили истиқоматӣ, таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои кории мусоид, баланд бардоштани дараҷаи даромадҳо ва дар умум беҳдошти сатҳи зиндагии онҳо дониста мешавад.

Ҳамчунин, афзоиши соҳтмони манзил на танҳо шароити зиндагии шаҳрвандонро беҳтар месозад, балки рушди бозори меҳнат, коҳиши нобаробарии иҷтимоӣ, болоравии сатҳи иқтидори иқтисодии хонаводаҳо ва тақвияти раванди шаҳрсозиро низ метезонад.

**Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ.**

Аз рӯйи маводи диссертатсияи илмӣ 10 кори илмӣ, аз он ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст. Инчунин, муҳтавои асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар конференсияҳои донишгоҳӣ ва ҷумҳурияйӣ баррасӣ гардидаанд.

### **Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи КОА**

Диссертатсияи Абдуллоева Г.А. ба талаботи бандҳои даҳлдори «Низомномаи шурои диссертационӣ» ва «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267) таҳия гардида, тамоми унсурҳои зарурии таҳқиқоти илмиро фаро гирифтааст. Дар муқаддима ва баҳшҳои асосии он масоили мубрами мавзуи таҳқиқот, сатҳи омӯзиши масъала, иртибот бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, объекти таҳлил ва предмети омӯзиш, фарзияҳои таҳқиқотӣ, асосҳои назарияйӣ ва методологӣ, манобеи иттилоотӣ ва пойгоҳи эмпирӣ, навгониҳои илмӣ, мавқеъҳои асосии пешниҳодшаванда ба ҳимоя, аҳамияти назарияйӣ ва амалӣ, сатҳи эътиmodнокии натиҷаҳо, мутобиқати мазмун ба шинономаи ихтисоси даҳлдор, саҳми инфиродии муаллиф, татбиқи натиҷаҳо дар амалия, маводи нашршуда ва инчунин соҳтору ҳаҷми таҳқиқот ба таври муфассал инъикос ёфтааст.

Ғайр аз ин, диссертатсия мутобиқ ба меъёрҳои муқарраршуда аз лиҳози ҳаҷм, истифодаи ҷадвалҳо ва графикаҳо, тартиби таҳия ва пешниҳод намудани рӯйхати манобеи адабӣ низ таҳия гардидааст.

Автореферат ва корҳои илмии нашршудаи унвонҷӯ пурра ба муҳтавои диссертатсия мутобиқат доранд. Мавқеъҳои муҳими илмӣ ва муҳтавои асосии таҳқиқот, ки предмети мустақими ҳимоя ба шумор мераванд, дар автореферат ба таври возех ва мукаммал инъикос ёфтаанд. Аз ин рӯ, дар самти мутобиқати автореферат ба мазмуни диссертатсия талаботи муқарраршуда риоя гардида, меъёрҳои даҳлдор комилан ичро шудааст. Аз ин лиҳоз, диссертатсия пурра ба талаботи муқаррарнамудаи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267) ҷавобгӯ мебошад.

### **Эрод ва тавсияҳо доир ба диссертатсия**

Гарчанде ки таҳқиқот бо натиҷаҳои арзишманд фаро гирифта шудааст, бархе ҷанбаҳои он ба такмил ниёз доранд, ки чунин метавон номбар кард:

1. Унвонҷӯй барои таҳлил маълумоти омориро барои солҳои 2016–2023 ҷамъ овардааст. Хуб мебуд, агар доираи солҳои таҳқиқот васеътар карда мешуд, то тамоюлҳо ва қонуниятиҳои дарозмуддати рушди соҳтмони манзил ошкор карда мешуданд.

2. Муаллиф метавонист таҷрибай кишварҳои дигарро, хусусан давлатҳое, ки шароити иҷтимоӣ-иқтисодии монанд доранд, бо мақсади таҷрибаҳои беҳтарро муайян ва муқоиса намуда, онҳоро ба шароити Тоҷикистон мутобиқ созад.

3. Бо вучуди он ки муаллиф тавсияҳо барои соҳторҳои давлатӣ пешниҳод кардааст, хуб мебуд, механизмҳои татбиқи онҳоро, аз ҷумла монеаҳои эҳтимолӣ ва роҳҳои бартарафсозии онҳо, муфассалтар тавсиф менамуд.

4. Робитаи рушди соҳтмони манзил ва низоми қарздиҳии ипотекӣ бояд муфассалтар баррасӣ мешуд.

5. Ба мақсад мувоғиқ мебуд, агар муалиф дурнамои рушди дарозмуддати соҳаи соҳтмони манзил бо дарназардошти рушди демографӣ ва иқтисодӣ муфассалтар таҳлил мекард.

Бояд қайд намуд, ки камбудӣ ва норасоиҳои номбурдашуда, хусусияти тавсияйӣ дошта, ба мазмуну муҳтавои кори диссертационии ичрошуда, таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва сатҳи назарияйӣ, методологӣ ва амалии онро коҳиш намедиҳанд.

### **Хулоса**

Дар интиҳо, рисолаи диссертационии тақризшаванда, дар сатҳи баланди илмӣ-амалӣ ичро гардида, таҳқиқоти анҷомёфтai илмӣ-такхассусиро ифода менамояд.

Мазмуни илмии диссертатсия пурра ба мақсад ва вазифаҳои гузошташудаи таҳқиқот мутобиқ буда, дар он ҷанбаҳои назарияйӣ ва амалӣ

рушди соҳтмони манзили истиқоматӣ дар шароити иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи усулҳои муосири оморӣ ва моделсозии иқтисодӣ мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода шудаанд.

Натиҷаҳои бадастомада дорои аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ буда, метавонанд дар ташаккули сиёсатҳои давлатӣ дар баҳши манзилсозӣ, банақшагирии шаҳрсозӣ, инчунин ҳангоми таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ самаранок истифода шаванд.

Диссертасияи Абдуллоева Гулноза Абдуҷаборовна дар мавзуи «Таҳлили иқтисодӣ-омории рушди соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз рӯйи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор дар сатҳи зарурӣ омода гардида, аз ҷиҳати мазмун ба талаботи бандҳои 31, 33, 34, 35 ва 37 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №267 аз 30 июни соли 2021 тасдик шудааст, ҷавобгӯй мебошад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси номбурдашуда мебошад.

**Муқарризи расмӣ:**  
доктори илмҳои иқтисодӣ,  
дотсент, профессори  
кафедраи омори Донишгоҳи  
миллии Тоҷикистон

Эргашева М.А.

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, кучи Асадулло Ғуломов,  
хонаи 18а, хӯҷраи 18  
тел.: 93 575 55 04, e-mail: mokhira71@mail.ru

**Имзои М.А. Эргашеваро тасдик менамоям:**  
**Сардори раёсати кадро ва**  
**корҳои маҳсуси ДМТ**



Шодихонзода Э.Ш.

«13» 08 2025 с.

Суроғи муассиса:  
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Хиёбони Рӯдакӣ, 17  
Сомонаи расмӣ: <https://www.tnu.tj>  
e-mail: [info@tnu.tj](mailto:info@tnu.tj). / тел: +992 (37) 221-62-25  
Факс: (+992-37) 227-15-10